

**УДК 82/821.0
ББК 83.3 Тадж**

**ИНЬИКОСИ СИМОИ
ЗАН ДАР «БЎСТОН»-И
САҶДИЙ ШЕРОЗӢ**

**ОТРАЖЕНИЕ ОБРАЗА
ЖЕНЩИНЫ В МЕСНЕВИ
СААДИ ШЕРОЗИ «БУСТОН»**

**REFLECTION OF WOMAN`S
IMAGE IN MESNEVI
«BUSTON» BY SAADI SHEROZI**

**Ахорова Гулчехра Усмоновна,
н.и.ф., доцент, муовини директор оид
ба корҳои тарбиявии ДИС ДДТТ
(Тоҷикистон, Хуҷанд)**

**Ахорова Гулчехра Усмоновна,
к.ф.н., доцент, заместитель директора по
воспитательной работе Института экономики
и торговли Таджикского государственного
университета коммерции
(Таджикистан, Худжанд)**

**Ahrorova Gulchehra Usmonovna,
candidate of philological sciences, Associate Professor,
deputy director on upbringing work of the Institute of
Economy and Trade under the Tajik State University of
Commerce (Tajikistan Khudjand)
E-MAIL: akhrorava@mail.ru**

Ключевые слова: творчество Саади, характеристика образа женщины, достоинства женщины, женщина-мать, потенциал женщины, поэтические средства

Автор дает характеристику образа женщины в творчестве Саади Шерози. Поэт показывает не только достоинства женщины: стойкость, терпение, зрелость и красоту, но и её испорченность. Саади отмечает ее красноречие, примерное поведение, стыдливость. Поэт показывает заботливую, красивую, достойную женщину, которая является хранительницей семейного очага. Саади уделяет большое внимание образу женщины-матери. Также он даёт и отрицательную оценку поведения женщин. Женщина может быть хитрой, коварной, непостоянной в своих чувствах и эгоистичной. Поэт призывает женщину быть чистой, красивой, преданной, наставлять мужчин на истинный путь. Создавая образ женщины, отражая её внешний облик и духовный мир, воспевая достоинства неповторимой женской натуры, Саади считал своим творческим долгом раскрыть весь сосредоточенный в женщине потенциал. Саади Шерози находит поэтические художественные средства для раскрытия образов своих героинь.

Key words: characteristics of woman`s image, woman`s dignity, woman-mother, sa`di creations, woman`s potential, poetic means.

The author of the article characterizes women`s images in Saadi Sherozi`s creation. The poet points out not only woman`s dignities such as: stoicism, patience, maturity and beauty, but her depravity either. Saadi marks their eloquence, good behavior, bashfulness. The poet depicts a careful, lovely and worthy woman who is a guardian of family`s hearth. Particular attention is paid to the image of woman-mother. He gives a negative assessment of women`s behaviour as well. Women can be sly, crafty, inconstant in their feelings and egoistic. The poet invokes a woman to be pure, beautiful, devoted; to admonish men from bad roads. Creating a woman`s

image, reflecting her outward appearance and inner world, praising the dignities of unique woman's nature Saadi keeps to the opinion that a disclosure of all potential concentrated in woman is considered as his creation duty. Saadi Sherozi finds poetic imaginative means for revelation of presentation of his heroine's images.

Омӯзиш ва таҳқиқу баррасии сайри чандасраи таърихи адабиёти форсу точик аз он гувоҳӣ медиҳад, ки тимсоли зан дар осори адабии мардуми форсизабон решашои қадимӣ дорад ва зуҳури он дар манобеи адабии давраи кӯҳан ба назар мерасад. Дар асотир, ривоёт ва достонҳои ҳамосавии бостонӣ ҷеҳраи занон бо хусусиятҳои мумтозе инъикос ёфтаанд. Донишмандону суханварони адабиёти форсӣ дар қарнҳои муҳталиф бар он муваффақ шудаанд, ки ғановати маънавӣ, зоҳиру ботин ва хислату сифоти занонро дар осори бадеии хеш ба тасвир оваранд ва дар ин мавзӯъ силсилаи симоҳои ҷовидонае биофаранд.

Саъдии Шерозӣ аз бузургтарин адиби форсу точик аст, ки дорои осори гаронбаҳое чун «Бӯстон» ва «Гулистон» мебошад. Ин осори пурмуҳтавои адабиёти форсу точик нишондиҳандаи роҳи дурусти зиндагӣ ва хидоятгари одобу ахлоқи ҳасана гардидаанд.

«Бӯстон» асари гаронбаҳои тарбиявӣ буда, фарогири даҳ боб оид ба адлу тадбир, эҳсону каромат, ризову қаноат, шукр бар оғият ва олами тарбият аст. Суҳангӯи бузурги Шероз дар осори беназири хеш перомуни манзалату матонат, тамкину таҳаммул, камолу ҷамол ва ҳатто табоҳкории занон андешаҳои ҷолиб баён намудааст. «Дар ин дунёе, ки Саъдӣ дар «Бӯстон»-и хеш нақши онро рехтааст, хеч чиз беравнақтару бечилватар аз бадиву зиштӣ нест. Саъдӣ мекӯшад, ки ҳар чиро зиштиву бадист, аз арсаи ин ҷаҳон бизудояд ва дар ҳамаи ҷаҳон ҷуз некиву зебой чизе бокӣ нагузорад» [2, с. 188]. Дар ин осори мӯҳташам зан мақоми хеле воло дошта, тасвири бузургиву шаҳомат, одобу фазилат, тавоноиву зебоии ҷисмониву рӯҳонии ўз масоили умдаву мубрам ба шумор меравад. Саъдӣ беҳттарин хислати занонро дар ҳушбайниву суханварӣ, хирадмандиву орифӣ ва ахлоқи поку шарму озарм дарёftааст. Зан дар ҳикояҳо бештари маврид ситоиш карда шудааст. Шинохти мақоми зан ва арчи волои шаҳсияти ўз яке аз ормонҳои муҳими ҳакими Шероз буда, дар асар зан ғолибан чун мазҳари зебой, муҳассанот, тимсоли некиву покӣ ва оғарандай инсони комил тасвир шудааст. Саъдӣ дар боби ҳафтум, ки «Дар олами тарбият» унвон дорад, ба таври муфассал дар мавриди хислати зани хубу фармонбар, ғамгусору боҳирад нуқтаи назари хешро баён мекунад. Саъдӣ зани хуб ва ахлоқи ҳамидаи ўро ормони худ донистааст:

Зани хуби фармонбари порсо
Кунад марди дарвешро подио.
Бирав, панҷ навбат бизан бар даром,
Чу ёре мувоғиқ бувад дар баром.
Ҳама рӯз, агар ғам хӯрӣ, ғам мадор,
Чу шаб ғамгусорат бувад дар қанор.
Киро ҳона ободу ҳамхоба дӯст,
Худоро ба раҳмат назар сӯи ўст [7, с. 232-233].

Шоир дар тасвири симои зан нигоҳи хоса дорад. Ўз симои зан ва андешаву ақидаҳои доир ба зан доштаи худро бо овардани ҳикоёти алоҳида дар бораи вазъ ва рӯҳияни занон дар оила ва дар муносибати байни марду зан иброз доштааст, ки ин низ яке аз роҳҳои ифодаёбии фикр ва пеш гирифтани майлони тозае дар оғариниши ин

тимсол мебошад. Зан дӯсти наздик, рафики хуб, равшангари хонаву макон, бунёдгари рӯзгори осуда ва дар ишқ вафодор аст.

*Чу мастур бошад зани хубрӯй,
Ба дидори ў дар биҳишт аст шӯй [7, с. 233].*

Зан садоқат ва вафодориро дар шахсияти худ бо сифатҳои мардонагӣ ва далериву шуҷоат пайвастааст. Ба ибораи донишманди шинохтаи тоҷик Ҷонон Бобокалонова «Саъдӣ зани хушгуфтор ва хушмуомиларо беҳтарин инсон дониста ва мардро ба он даъват меқунад, ки иззати нафси занро накоҳонад ва бо вай хушмуомила ва некрафтор бошад» [1, с. 94]. Зан аз нигоҳи шоир оқилу доно, насиҳатгару донишманд аст ва бо сухани пандомезу ҳакимонаи худ инсонро ба роҳи рост ҳидоят карда метавонад. Саъдӣ дар мавриди зане сухан мегӯяд, ки тавонистааст ҳамсари худро аз рафтори зишту ношиста ва бадҷаҳливу ҳӯи бад нигоҳ дорад. Зан қодир аст, мардро панду андарз диҳад ва ӯро ба кори нек ҳидоят намояд. Дар ҳикояти боби шашум овардааст:

*Ба дехӯни нодон чӣ хуши гуфт зан,
Ба донии сухан гӯй, ё дам мазан...
Чӣ некӯ задаст ин масал барҳаман:
«Бувад ҳурмати ҳар кас аз хештани» [7, с. 218].*

Ё дар ҳикояти дигар овардааст:

*Зане гуфт бозиқунон шӯйро:
«Асал таҳ бошад туруширӯйро».
Ба дӯзах барад мардро ҳӯи зишт,
Ки ахлоқи нек омадааст аз биҳишт [7, с. 232].*

Аз ҷамъи ин абӯт маълум мегардад, ки зан метавонад мардро аз кори бад, рафтори ношиста, ҳӯи зишт нигоҳ дорад. Ба гуфти Аҳмади Ранҷбар: «...зане, ки ҷораандеш асту гиреҳкӯшой, зане, ки роздор асту ройзан ва зане, ки олим асту донишманд, наметавон байни ў ва мардаш тафовуте қоил шуд, ки ўст гиреҳкӯши мушкилоти мардон» (4, с. 179).

Шоир ончунон ғарки ҳодисоту олам аст, ки метавонад бо тафсилоту ҷузъиёте, ки таҳайюли парвозиаш пеши назар меоварад, саҳифаҳои зиёдро пур кунад ва дар айни замон ин амалро бо шефтагии тамом анҷом бидиҳад. Танҳо шефтагии худи ҳунармандон аст, ки ба ҳунари ў ҷозибаи нотакрор мебахшад ва ин шефтагиро ҳонанда аз даруни матн ба хубӣ эҳсос меқунад. Саъдӣ чун аз хислати хоси занон сухан меронад, қалимаву ибороти тоза ва тавсифоти ҷолиб ба кор мебарад. Ширинии лафз ва нозукии ҳаёли Саъдӣ аз ҳар мисраи осори ў аён мегардад. Дар ашъори шоир кам санъати лафзӣ ва маънавие вучуд дорад, ки ба кор гирифта нашуда бошад. Шоир дар тарҳрезии ақоиду афкори хеш ҳунари наҷиби сухангустарӣ намоиш дода, тасвироти хуби шоиронаро корбаст намудааст. Ҷунончи, ибораву тавсифоти «зани ҳушманиш, некҳоҳ, ҳушсухан, дилнишин, ҳуштабъ, порсо, лӯъбати хуби ман, ҳушхӯи ороста, паричехра» мисоли ин иddaоянд:

*Агар порсо бошаду ҳушиҳуҳан,
Нигаҳ дар накӯио зиштӣ макун.
Зани ҳушманиш дилнишинтар, ки хуб,
Ки оmezgorӣ бипӯшад уюб [7, с. 233].*

Ё дар ҳикояти дигар шоир гуфтааст:

*Паричехрае буд маҳбуби ман,
Бад-ӯ гуфтам: «Эй лӯъбати хуби ман» [7, с. 236].*

Чамъи абёту ашьори дар ин тадқиқот иқтибосшуда бар он гувоҳанд, ки Саъдӣ аз ҳама навъҳои гуногуни мачоз, ташбеҳу истиора, тазоду муқобала, кинояву муболига, талмеху сифатчиниро дар иртибот бо симои зан ба кор бурдааст.

Дар адабиёти форсу тоҷик, чи манзуму чи мансур, мутаваҷҷех мешавем, ки нависандагону шоирон аз зан-модар ба некӣ ёд намудаанд. Волидайн, баҳусус, модарро эҳтиром кардан талаби Ҳудованд буда, нофармонӣ ба онҳо гуноҳест афннопазир. Саъдӣ ба модар ва эҳтируму поси ў дикқати маҳсус медиҳад. Дар асари хеш шоир модарро чун сарчашмаи ҳастӣ ситоиш меқунад ва аз фарзандон ҳоҳиш дорад, то эҳтиромашро ба ҷо оранд:

Канору бари модари дилпазир,

Биҳшиш асту пистон дар ў ҷӯи шир [7, с. 248].

Шоир модарро ба дарахте шабоҳат медиҳад, ки меваи ширини он фарзанд аст:

Дарахтест болои ҷонпарвараи,

Валад меваи нозанин дар бараи.

На рагҳои пистон даруни дил аст?

Пас, ар бингарӣ, шир ҳуни дил аст [7, с. 248].

Ҳаким Фирдавсӣ низ модарро ба дарахте монанд кардааст, ки аз он меваи шоҳӣ, яъне шохи фарруҳ Фаридун ба дунё омадааст:

Зане буд, ороиши рӯзгор,

Дарахте, к-аз ў фарри шоҳӣ ба бор [5, с. 230].

Саъдӣ, маҳсусан, ба суханон ва насиҳати волидайн гӯш андохтану озор надодани дили онҳоро таъкид кардааст:

Ҷавоне сар аз ройи модар битофт,

Дили дардмандаи ба озар битофт [7, с. 249].

Шоир ба иродай мустаҳками модарон ва умуман инсонҳои соҳибиҳад ишора карда, ташаккули шаҳсияти инсонро дар омезиши ақлу хирад ва маҳорату истеъодод таъкид месозад. Модарони оғаридаи ў шаҳсони мушғиқу меҳрубон ҳастанд, ки аз нокомиҳои фарзандон месӯзанд, нисбати тақдири фарзанди худ бетараф нестанд. Аз саҳифаҳои эҷоди шоир пай бурдан мумкин аст, ки Саъдӣ вассофи борикбин, эҳсоскунандай нозукиҳои хислати зан, ҷӯянда ва ёбандай усулҳои тоза дар баҳши оғариниши тимсоли зан аст. Шоир дар ҷустуҷӯҳои паҳлӯҳои нав ва нодири хислат, ҳулқу атвор, табиити занон ҳеч гоҳ маҳдуд ва тангназар набуд. Маҳорати шоиронаи Саъдӣ, ҷидду ҷаҳди вай дар оғариниши ҷеҳраи зан бурди эҷодии ў дар тасвироти ҳаққонии инсони комил имкониятҳои фаровони ниғориши мушахҳас ва образнокро ба ҳам созгор овардааст.

Вале, бо ин ҳама зебоиву муҳассанот, хушрафториву хушгуфторӣ зиштиву носозгории зан низ аз назари шоир дур нест. Ҳатто дар қиссаву ривоёти қудамо ин нуқта равшан ба назар мерасад. Чунончи, дар қиссаи «Мушқдона ва Шоҳизанон», ки дар оҳири аҳди Сосониён арзи ҳастӣ карда, миёни мардум машҳур буд, Мӯбадон чун ба назди Ҳусрави Парвиз ворид мешуд, ҳамвора ўро бо суханони «Шоҳо! Дар зиндагонӣ саодатманд ва бар душманонат пирӯз бош, ҳайру саҳо кун ва аз тоати занон иҷтииноб варз!» шодбош мегуфт. Ин тоати зан ҳамон доми фиреб аст, ки мард, бегумон, гоҳе ба он меафтад. Дар таъкиди ин қазия метавон аз достони «Синдбоднома»-и Зиёуддин Нахшабӣ ёдовар шуд [3, с. 232]. Ба ин маънӣ Саъдӣ дар «Бӯston» овардааст:

Дилором бошад зани некҳоҳ,

Валекин зани бад, Ҳудоёй, паноҳ!

Чу тӯтӣ қалогаши бувад ҳамнафас,

Ғанимат шуморад ҳалос аз қафас [7, с. 233].

Аз нигоҳи Саъдӣ ҳамзистӣ бо зани ношоиста ва бадрафтор ғайри қобили таҳаммул аст ва шоир зани бадро калоге медонад, ки хеч тӯтӣ тоқати зиндагӣ намуданро бо ӯ надорад.

Ё дар чои дигар мегӯяд:

Зани ҳуштабъ ганҷ асту ёр,

Раҳо кун занни зиши ниносозор [7, с. 234].

Дар «Гулистон» низ ҳамин нукта гоҳ-гоҳ ба назар мерасад. Дар ҳикояти боби панҷум оид ба симои занни пире сухан меравад, ки мард аз дидани ӯ меранҷад ва ӯро ба хор ташбех додааст:

Гул ба тороҷ рафту хор бимонд,

Ганҷ бардоштанду мор бимонд [6, с. 180].

Вале, бо ин ҳама ифодаҳову сарзанишҳо нисбати зан, эҳтирому дӯстдории шоир дар асар бештар ба назар мерасад. Орзуву ормони Саъдӣ ин аст, ки зан ҳамеша ободкунандаву ҷароғи равшани хонадон бимонад ва мардро низ ба покии аҳлоқ ва сабру таҳаммул ҳидоят намояд.«...Зан дигар мавриди сарзаниш қарор намегирад, балки мардро андарз медиҳад ва ӯро ба сӯи кори бартару беҳтар даъват меқунад» (8, с. 93). Ба ин маънӣ Саъдӣ гуфтааст:

Ҳаробат кунад шоҳиди ҳонакан,

Бирав, ҳона обод гардон ба зан! [7, с. 234].

Лозим ба таъкид аст, ки Саъдии Шерозӣ, роҷеъ ба зан ва мақоми ӯ дар ҷамъияти он замон дар доираи аҳлоқу одоб ва фалсафаи қуруни вусто муҳокима меронад ва изҳори мулоҳиза менамояд. Бино бар ин, ин ҳамеша назари Шайх Саъдӣ роҷеъ ба ин масъала қобили қабули имрӯзиён шуда метавонад. Ин нуктаро ҳанӯз аллома Шиблии Нӯъмонӣ таъкид карда буд:

Ҷойи басе таассуф аст, ки рутбаву дараҷаи зан дар замони Шайх нисбат ба мард таназзул ёфта ва занро аз мард пасттар мешумурданд ва, лизо, қасоне, ки ба занонашон зиёд муҳаббат ва алоқа доштанд, онҳоро занпараст меҳонданд ва мардум ба онҳо таъна мезаданд. Шайх, агарчи аз тарафи ин ашҳос маъзарат ҳоста, мегӯяд:

Касеро, ки бинӣ гирифтори зан,

Макун, Саъдиё, таъна бар вай мазан.

Ту ҳам ҷавр биниву бораши кашиӣ,

Агар як шабе дар қанораши кашиӣ.

Занон шӯҳу фармондеху сарқашанд,

Валекин бидидам, ки дар бар ҳушанд.

Лекин афсӯс, ки мардум ғаразу ғояти ин пайкари қудсро фақат нафспарастиву шавҳатронӣ фаҳмида ва надонистанд, ки ин ҷинси латиф обу ранги ҷеҳраи коинот мебошад.

Шайх роҷеъ ба зан ҳидояти дигаре дода, ки аз он собит мешавад дараҷа ва пояи аҳлоқ дар он замон то чӣ қадар паст шуда будааст:

Зани нав кун, эй дӯст, дар ҳар баҳор,

Ки тақвими порина н-ояд ба кор.

Вале агар зан ҳам биҳоҳад ҳамин фалсафаро ба кор бандад, шумо чӣ ҷавоб ҳоҳед гуфт? (8, с. 55-56).

Бо вучуди ин, тасвири бадеии симои зан ва андешаву афкори Саъдии Шерозӣ роҷеъ ба мақому мартбаи ӯ некбинонаву ҳайрҳоҳона сурат гирифта, устоди инсон-шинос маъниҳои ҷолибо оид ба ҷинси латиф бо ранги тоза ва таровати дилпазир баён доштааст. Дар ин асар ду ҷанбаи чигунагии сирати зан ба мушоҳидат мерасад. Аз як ҷониб, хислати зан аз нигоҳи башардӯстона ба таъкид омада бошад, аз ҷониби

дигар зиштиву носозгории вай дар раванди зиндагӣ ба равшанӣ бозгӯй шудааст. Мо бар ин боварем, ки ин маънӣ аз чигунагии дунёи ботинии зан сар мезанад. Аз ақидаҳои ихтилофандегиз садаҳои миёна аст, ки барои зан баробари арҷузорӣ марзҳое эҷод карда буд. Аммо кӯшишҳои суханварони пешин дар мавриди бозгӯйи чигунагии сиришти зан бо он ҳама бартариву сифоти зишташ хеле ҷолибанд ва ибтикороти эшон аз ҳақиқати айни оғаринишгарии онҳо дар мавриди зан дарак медиҳад. Зан дар «Бӯстон» бисёр арҷуманд ва гаронсанг муаррифӣ шудааст. Шоир дар осори гаронбаҳои хеш аз сифатҳои неки занон ёдовар шуда, эшонро чун мазҳари зебоиву муҳассанот ва шоистаи ситоиш муаррифӣ кардааст. Пас, баёни фазилатҳои зани хубу порсоро дар ашъори Шайх Саъдӣ дар нуктаҳои зер метавон хулоса кард:

- тарбияи фарзанди солим;
- накӯкорӣ ва некманишӣ;
- шуҷоату диловарӣ;
- вафодорӣ ва ҳусни шавхардорӣ;
- фармонравӣ ва адлу дод;
- доштани шарму озарм;
- ҳушбаёнӣ ва ҳушсуханиӣ;
- хирадмандиву орифӣ.

Калидвоҷеҳо: тавсифи тимсоли зан, шаъну шарафи зан, зан-модар, баҳои манғӯй, иқтидори зан, васоити тасвир

Пайнавишт:

1. Бобокалонова, Чонон. Зан ва замон. – Душанбе: Адиб, 2002. - 271 с.
2. Зарринкӯб, Абдулхусайн. Бо корвони ҳулла. – Душанбе: Пайванӣ, 2004. – 332 с.
3. Нахшабӣ, Зиёуддин. Тӯтинома. Интишороти Донишгоҳи Техрон, 1372. – 340 с.
4. Ранҷбар, Аҳмад. Ҷозибаҳои фикрии Фирдавсӣ. – Техрон: Муассисаи интишороти Амири Кабир, 1379. – 464 с.
5. Фирдавсӣ, Абулқосим. Шоҳнома. Дар 9 ҷилд. – Душанбе: Адиб, 1987-1991. – Ҷ. 4.
6. Шерозӣ, Саъдӣ. Куллиёт. Дар 4 ҷилд. – Душанбе: Адиб, 1990. – Ҷ.3. – 365 с.
7. Шерозӣ, Саъдӣ. Куллиёт. Дар 4 ҷилд. – Душанбе: Адиб, 1990. – Ҷ.4. – 303 с.
8. Шиблии Нӯъмонӣ. Шеър-ул-Аҷам ё таърихи шуаро ва адабиёти Эрон. Ҷ.2. – Техрон: Дунёи китоб, 1367. – 264 с.

Reference Literature:

1. Bobokalonova, Djonon. *Woman and Time*. - Dushanbe: Men-of-Letters, 2002. – 271 pp.
2. Zarrinkub, Abdulhusayn. *With the Caravan of Khulla*. - Dushanbe: Unision, 2004. – 332 pp.
3. Nakhshabi, Ziyouddin. *Tutinama*. - Tehran: Tehran University publishing-House, 1372 hijra. – 340 pp.
4. Ranjbar Akhmad. *Attraction of Firdawsi's Ideas*. - Tehran: The Great Emir, 1379 hijra – 464 pp.
5. Firdawsi, Abdulkasym. *Shakhname*. In 9 volumes. - Dushanbe: Men-of-Letters, 1987. – 1991. – V.4.
6. Sherozi, Saadi. *Collection of Compositions*. In 4 volumes. – Dushanbe, Men-of-Letters, 1990. – V.3. – 365 pp.
7. Sherozi, Saadi. *Collection of Compositions*. In 4 volumes. – Dushanbe, Men-of-Letters, 1990. – V.4. – 303 pp.
8. Shiblii Nu'moni. *She'r-ul-Ajam or the History of Poets and Iran Literature*. V.2. - Tehran: The World of Book, 1367 hijra. – 264 pp.